

Тасдиқ менамоям,
Ректори Академияи идоракунии
давлатии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон, профессор
Ғафурзода А.Д. _____
« 26 » _____ соли 2024

ХУЛОСАИ

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Диссертатсияи Исматуллои Шерхон дар мавзуи «Такмили механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳоли дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт» барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ).

Диссертатсия дар мавзуи «Такмили механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳоли дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт» дар кафедраи идоракунии молияи давлатии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон иҷро гардидааст.

Исматуллои Шерхон, 13 апрели соли 1992 таваллуд шудааст, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон. Исматуллои Шерхон солҳои 2010-2015 Донишгоҳи миллии Тоҷикистонро аз рӯи ихтисоси муҳандис - барномасоз хатм намудааст. Пас аз хатми донишгоҳи мазкур барои идомаи таҳсил ба зинаи магистратура, ихтисоси кибернетикаи иқтисодии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дохил шуда, соли 2018 зинаи мазкурро бо ихтисоси иқтисодчӣ хатм намудааст.

Солҳои 2015-2017 мутахассиси кафедраи илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва иқтисодӣ, солҳои 2017-2018 танзимгари бахши кор бо грантҳо, солҳои 2018-2019 мутахассиси кафедраи илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва иқтисодии Донишқадаи такмили ихтисоси омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон қору фаъолият намудааст.

Аз 01.03.2019 дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қору фаъолият намуда истодааст.

Солҳои 2019-2020 сармутахассиси шӯъбаи магистратура, солҳои 2021-2022 сармутахассиси шӯъбаи тайёркунии касбии хизматчиёни давлатӣ ва аз моҳи феврели соли 2022 то инҷониб сардори шӯъбаи ҷалби грантҳои раёсати робитаҳои байналмилалӣ Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон қору менамояд.

Дар баробари ин Исматуллои Шерхон моҳи декабри соли 2019 ба шӯъбаи омодакунии кадрҳои илмӣ ва илмӣ – педагогии Донишқадаи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (ҳозира

Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон) барои дарёфти дараҷаи илмӣ номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – иқтисодиёти соҳаи хизматрасонӣ (08.00.05.01-Савдо, хизматрасониҳои тичоратӣ маишӣ) дохил гардидааст.

Мавзуи диссертатсияи Исматуллои Шерхон дар ҷаласаи Шурои олимони Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 апрели соли 2020, №9/14, таҳти роҳбарии н.и.и., дотсент Қурбонов Маҳмарасул Абдуқодирович тасдиқ гардидааст.

Дар парвандаи аттестатсионӣ, шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадӣ мавҷуд аст. Имтиҳонҳо аз фанни забони хориҷӣ (англисӣ) санаи 20.12.2022 бо баҳои 5 (аъло) дар Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз фанни таърих ва фалсафаи илм санаи 26.09.2023 бо баҳои 5 (аъло) дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва имтиҳон аз рӯйи ихтисос санаи 16.01.2024 бо баҳои 5(аъло) дар Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон супорида шудаанд.

Муқаррароти асосии рисола ва натиҷаҳои таҳқиқот дар 12 асарҳои нашршуда бо ҳаҷми умумии 26,26 ҷ.ч. (муаллифӣ – 11,52 ҷ.ч.) ва дар нашрияҳои илмӣ тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 8 мақола, ки ҳаҷми умумии 8,07 ҷ.ч. (муаллифӣ - 5,1 ҷ.ч.) – ро ташкил медиҳад, нашр гардидаанд.

Аз рӯйи натиҷаҳои муҳокимаи диссертатсия дар мавзуи «Такмили механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳоли дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт» хулосаҳои зерин бароварда шуданд:

1. Мубрамии мавзуи таҳқиқот

Дар айни замон, идоракунии рушди соҳаи хизмати маишӣ ба вазифаҳои ба роҳ мондани иқтисодиёти рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд диққати объективона зоҳир намояд. Вобаста ба ҷалби Ҷумҳурии Тоҷикистон ба равандҳои ҷаҳонишавии муосир, инчунин, зери таъсири рушди босуръати илму техникаи ҷаҳонӣ, дар бозори ватании соҳаи хизматрасонӣ тағйиротҳои ҷиддӣ ба амал меоянд, ки бо мустаҳкам намудани раванди автоматикунонӣ, иттилоотикунонӣ ва рақамикунонии бисёр соҳаҳои иқтисодиёт алоқаманд мебошад.

Афзоиши нақш ва аҳамияти бозори хизматрасонии маишӣ ба аҳоли истифодаи фишангҳои иқтисодии муосири таҳияшуда, таҳқиқи масъалаҳои танзими фаъолияти иштирокчиёни бозор, ташаккули механизми танзими давлатии хизматрасонии маишӣ ба аҳоли, инчунин, коркарди стратегияҳои аз ҷиҳати илмӣ асосноки дигаргунсозии иқтисодӣ дар онро талаб мекунад.

Сарфи назар аз он, ки имрӯз Ҷумҳурии Тоҷикистон оиди масъалаи рақамикунонии иқтисодиёт дар марҳилаи ибтидоӣ қарор дорад, ҷиҳати

чорӣ намудани технологияҳои иттилоотӣ дар аксари соҳаҳо ба зимаи бозори соҳаи хизматрасонӣ талаботи нави объективӣ мегузорад.

Бинобар ин, дар тамоми бахшҳои иқтисодиёт дар баробари азхудкунии донишҳои касбӣ, инчунин, малакаҳои соҳаи технологияҳои иттилоотӣ ва технологияҳои пешрафтаи дар асоси рақамикунонӣ заминагардида низ зарур мебошад.

Умуман, имрӯзҳо гузариш ба иқтисодиёти рақамӣ раванди объективӣ буда, танҳо як масъалаи гузашти замон мебошад ва дар ин рушди иқтисодиёт дониш қувваи асосии истеҳсолкунанда ба шумор меравад.

Иттилоот дар ҷомеа ва равандҳои хоҷагидорӣ ба манбаи асосӣ табдил ёфтааст. Он дар дасти инсон ба дониш мубаддал гардида, муносибатҳои иқтисодӣ - иҷтимоӣ ҳарчи бештар ба фазои шабакавӣ мегузарад. Омили асосии табдилёбии рақамӣ дар фаъолияти субъектҳои бозор рушди фарҳанги рақамӣ мебошад.

Таҷрибаи ҷаҳонӣ нишон медиҳад, ки рушди иқтисодиёти соҳаи хизматрасонӣ дар ҳар як кишвар бо амалҳои ҳамоҳангшудаи байни истеҳсолкунандагон алоқаманд мебошад. Бинобар ин, дар шароити нави иқтисодӣ ва иҷтимоӣ такмилёбии низоми истифодаи илмӣ - асосноки механизми рушди бозор ва танзими давлатии он яке аз масъалаҳои муҳим ба ҳисоб меравад.

Барои ҳалли мушкилоти мазкур равишҳои гуногун мавҷуданд. Мо пеш аз ҳама равиши классикиро қайд менамоем, ки ба ҳар як субъекти бозор таъмини озодии номаҳдуди иқтисодиро ба инобат мегирад ва дар баробари ин, мавҷудияти бухронҳо ва зиддиятҳои иҷтимоиро эътироф менамояд. Равиши дигар, ин равиши иҷтимоӣ мебошад, ки назорати мураккаби фаъолияти иштирокчиёни бозорро аз ҷониби давлат талаб мекунад. Дар шароити нави хоҷагидорӣ, мо равиши мусолиҳа - ба вучуд овардани иқтисодиёти бозаргонии аз ҷиҳати иҷтимоӣ танзимшавандаро самарабахш мешуморем.

Бинобар ин, дар доираи рисолаи диссертатсионии мазкур ҳалли масъалаи рушди бозори хизматрасонии маишӣ ба аҳоли дар асоси рақамикунонӣ гузошта шуда, барои ҳалли як қатор мушкилотҳои ба давлат ва майдонҳои васеи он хос, имкониятҳои наф фароҳам меорад. Яке аз мушкилотҳо, ин таъмини шаҳрвандони кишвар бо ҳуқуқҳои баробар ҷиҳати хизматрасонии босифати маишӣ мебошад, ки бо маҳдудияти дастрасии онҳо барои аҳолии минтақаҳои душворгузар ва дурдаст (хусусан ҷойҳои, ки пайвасти интернетӣ вучуд надорад ва ё алоқаи баландсуръати интернетӣ нест) алоқаманд мебошад. Хизматрасонии маишӣ ба аҳолие, ки дар ноҳияҳои дурдасти Ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, бояд дар заминаи принципи кафолати ба даст овардани самараи баланд аз ҷониби ҳамаи иштирокчиёни бозор дар соҳаи хизматрасонии маишӣ ба хизматгирандагон асос ёбад.

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тули солҳои соҳибхитӣ ҳолатҳои гуногуни объективии асри XXI ташаккули самарнокии соҳаи хизматрасониро бозмедост. Аз ҷиҳати ҳосилнокии меҳнат қафони мамлақати мо аз дигар мамлақатҳо ба таъсири омилҳои дохилӣ ва берунӣ, бунбасти нақлиётӣ - коммуникатсионӣ, дараҷаи нокифояи тараққиёти заминаи моддию техникии корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ ва ғайраҳо вобаста мебошад.

Рисола бо забони илмӣ навишта шуда, таҳқиқоти тахассусии ба анҷом расонидашударо ифода менамояд. Мақсади кор ҷамъбаст шуда, масъалаҳо дар мувофиқат ба услубҳои интихобшуда ҳал гардида, хулосаҳо ва пешниҳодҳо асоснок карда шудаанд.

2. Мутобиқати ихтисос ва номи мавзӯ ба шиносномаи ихтисос ва муҳтавои диссертатсия

Кори диссертатсионӣ хусусан ба қисматҳои зерин: 2. Тамоили муносири рушди шаклҳои ташкилӣ-ҳуқуқии хоҷагидорӣ дар соҳаи савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ; 3. Ташаккул ва рушди бозори савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ; 17. Механизми иқтисодию ташкилии рушди инноватсионии савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ; 26. Таҳияи низоми тадбирҳо оид ба танзими давлатии савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ; 29. Таъмини сифати хизматрасонӣ дар субъектҳои савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ; 33. Такмили ташкил ва идоракунии самтҳои гуногуни фаъолияти субъектҳои савдо, субъектҳои савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ аз рӯи шиносномаи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ) – и КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқат менамояд.

Натиҷаҳои диссертатсия дорои аҳамияти илмию амалӣ буда, ба рушди илми иқтисодӣ саҳм хоҳанд гузошт.

3. Алоқамандии мавзӯи диссертатсия ба самтҳои афзалиятноки рушди илм, техника ва технология дар ҷумҳурӣ

Натиҷаҳои диссертатсия барои дар амал татбиқ намудани Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи стратегияи давлатии технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ барои рушди Тоҷикистон» (аз 5 ноябри соли 2003, №1174), Консепсияи ташаккули ҳукумати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2011, №643), Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи шарикии давлат ва бахши хусусӣ» (ш. Душанбе, 28 декабри соли 2012, №907), Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи «Соли рушди сайёҳӣ ва хунароҳои мардумӣ» эълон намудани соли 2018» (ш. Душанбе, 29 декабри соли 2017, №977), Стратегияи рушди сайёҳӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 (Стратегия соли 2018 қабул шудааст), Консепсияи иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии

Тоҷикистон (аз 30 декабри соли 2019, №642), Лоихаи «... Барномаҳои миёнамуҳлати рушд барои солҳои 2021-2025» (аз 16 июни соли 2021, №4) ва Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 равона карда мешавад.

Таҳқиқоти илмӣ аз эҳтимолияти дар заминаи ҷаҳонишавӣ ва пайдоиши иқтисодиёти рақамӣ, таъмин намудани самаранокии воқеӣ ва нақши иҷтимоии соҳаи хизматрасонии маишӣ тавассути зиёд гардонидани дастрасии хизматрасонии онҳо ба аҳоли, бахусус ба истиқоматкунандагони ноҳияҳои дурдаст ва минтақаҳои кӯҳӣ дар асоси ташаккули механизми кофии идоракунии рушди рӯзафзуни соҳаи хизматрасонии маишӣ бо назардошти ҷиҳатҳои институтсионалии муайяншудаи соҳаи мазкур иборат мебошад.

4. Навгони илмӣ таҳқиқот

Навгони илмӣ таҳқиқоти мазкурро таҳияи назари мо ба идоракунии рушди соҳаи хизмати маишӣ дар таъмини платформаи иттилоотӣ-коммуникатсионӣ истиҳсолкунандагони хизматҳо аз рӯи речаи вақти воқеӣ тасвир намудааст, ки ба мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии корхонаҳои хизматрасонии маишӣ ба мизочон дар шароити иқтисодиёти рақамӣ нигаронида шудааст.

Натиҷаҳои муҳимтарини таҳқиқот, ки аз бандҳои зерин иборат мебошад, аз навгони илмӣ таҳқиқот ба ҳисоб меравад:

– асосҳои иқтисодӣ – ташкилии фаъолият ва рушди соҳаи хизматрасонии маишӣ ба сокинон дар сохтори иқтисоди бозоргонӣ ҳангоми раванди марҳилаҳои муосир вусъат ёфта, хусусиятҳо ва мушкилотҳои тараққиёти бозори хизматрасонии маишӣ, инчунин, таҷрибаи хориҷӣ, мутобиксозӣ ва истифодаи он ҳангоми таъмини хизматрасониҳои маишӣ ба аҳоли дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт мавриди омӯзиш қарор гирифтааст;

– дар заминаи таҳлили вазъи муосир ва тараққиёти бозори хизматрасонии маишӣ ба аҳоли, ҷанбаҳои мушаххасе муайян карда шуданд, ки ба рушди механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳоли ва беҳтаргардонии сифати онҳо, дар зери таъсири омилҳои иқтисодӣ, иҷтимоӣ, демографӣ, техникӣ, технологӣ, ҳудудӣ, омилҳои вақт, тағйироти мунтазами муҳити рақобатнокӣ ва фаъолияти молиявӣ-хоҷагидории субъектҳои хоҷагидор дар бозори хизматрасонии маишӣ монеа мегарданд;

– бо истифода аз усулҳои экспертӣ пурсиши аҳоли гузаронида шуда, омилҳои, ки ба ташаккули талаботи аҳоли ба хизматрасонии маишӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсир мерасонанд, омӯзиш ва муайян карда шуданд;

– амсилаи иқтисодӣ-математикии маҳсулоти умумии миллии вобаста ба рушди соҳаи хизматрасонии маишӣ ба аҳоли тартиб дода шудааст;

– механизми танзими давлатии хизматрасонии маишӣ ба аҳоли бо назардошти баҳодихии сифати онҳо такмил гардидааст, ки чиҳати баланд бардоштани самаранокии идоракунӣ ва зудамалии он дар сатҳи минтақавӣ, ҳалли масъалаи қобачогузорию корхонаҳои хизматрасонии маишӣ ба аҳоли дар заминаи татбиқи вазифаҳои асосӣ, риояи принципҳои умумии ҷойгиркунии онҳо дар асоси тақвияти нақш ва салоҳияти мақомоти маҳаллӣ, интиқоли вазифаҳои идоракунӣ ба сатҳи маҳалло, ки ба афзоиши самаранокии истифодаи захираҳои иқтисодӣ ва меҳнатӣ мусоидат менамояд, инчунин, чиҳати таъсиси фондҳои таҳассусӣ оиди дастгирии соҳибкории хурд, махсусан барои дастгирии истеҳсолкунандагони хизмати маишӣ дар шаҳру вилоятҳо равона шудааст;

– самтҳои асосии такмилёбии механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳолии ҷумҳурӣ бо назардошти хусусиятҳои рушди соҳаи хизмати маишӣ дар шароити татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 муайян ва асоснок карда шуданд.

Нуқтаҳои ба Ҷимоя пешниҳодшаванда

Натиҷаҳои муҳимтарини илмие, ки барои Ҷимоя пешниҳод гардидаанд, инҳоянд:

– ҷой, нақш ва аҳамияти бозори хизмати маишӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт муайян гардидаанд;

– хусусиятҳои мушкilotҳои ташаккулёбӣ ва тараққиёти бозори хизматрасонии маишӣ дар шароити муҳити рақобатнокӣ муайян карда шуданд;

– таҷрибаи хориҷии хизматрасонии маишӣ ба аҳоли ва истифодаи он дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт мавриди омӯзиш қарор дода шудааст;

– дар асоси таҳлил нишондиҳандаҳои ҳолат ва рушди бозори хизматрасонии маишии Ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардида, омилҳои берунӣ ва дохилӣ, инчунин, омилҳои ба ташаккули талаботи аҳоли оиди хизматрасонии маишӣ таъсиррасон, муайян карда шудаанд, инчунин, амсилаи иқтисодӣ-математикии маҳсулоти умумии миллии вобаста ба рушди соҳаи хизматрасонии маишӣ ба аҳоли коркард гардидааст;

– баҳодихии сифат ва механизми танзими давлатии хизматрасонии маишӣ ба аҳоли такмил гардидааст, ки бо мақсади ҳалли масъалаи ҷойгиркунии корхонаҳои хизматрасонии маишӣ ба аҳоли бо назардошти тақвияти нақш ва салоҳияти мақомоти маҳаллӣ, инчунин, ташкили захираҳои махсусгардонидашудаи дастгирии фаъолияти соҳибкории хурду миёна барои дастгирии истеҳсолкунандагони хизматрасонии маишӣ пешбинӣ мегардад;

– самтҳои тақмилёбии механизми хизматрасониҳои маишӣ ба аҳоли дар шароити рақамикунони иқтисодиёт дар Ҷумҳурии Тоҷикистон асоснок ва таҳия карда шудаанд.

5. Мутобиқати теъдод ва мазмуни интишороти натиҷаҳои илмӣ ба муҳтавои диссертатсия ва автореферати он

Муқаррароти асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия дар 12 кори илмӣ, аз ҷумла 8 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардидаанд, ки ба талаботи банди 35-уми Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267 тасдиқ шудааст, мувофиқат мекунанд.

Номгӯи муҳимтарин корҳои, ки моҳияти илмии диссертатсияро инъикос менамоянд:

А) Интишорот дар маҷаллаҳои тақризшаванда, ки аз ҷониби ҚОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шудаанд:

1. Асоси назариявии хизматрасониҳои маишӣ ба аҳоли дар шароити гузаштан ба иқтисодиёти рақамӣ / Ш. Исматуллои, М. А. Қурбонов // Идоракунии давлатӣ, 2021. -№4/2 (54). –Душанбе, 2021. -С.23-32.

2. Нақши иттилоот ва хизматрасониҳои рақамӣ дар таъмини рушди соҳторҳои соҳибқории электронӣ [Матн] / Ш. Исматуллои, М. А. Қурбонов // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон, 2021. -№ 4/1 (38). -С. 131-141.

3. Таҳлил ва баҳодиҳии вазъи муосири хизматрасониҳои маишӣ ба аҳоли [Матн] / Исматуллои Ш. // Идоракунии давлатӣ, 2023. -№4/2 (64). –С.154-164.

4. Таҳлили ташакулёбии самтҳои тичорати электронӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Исматуллои Ш., М. А. Қурбонов // Паёми Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав, 2020. -№ 1/4 (80). -С. 251-255.

5. Таъсирбахшии истифодаи технологияи иттилоотӣ дар ширкатҳои сайёҳӣ (дар мисоли мавзӯҳои таърихӣ ва сайёҳии минтақаи суғд) [Матн] / Исматуллои Ш., М.А. Қурбонов // Идоракунии давлатӣ. 2020. -№ 2 (46). -С. 175-181.

6. Теоретические основы оказания бытовых услуг населению в условиях перехода к цифровой экономике [Матн] / Ш. Исматуллои, М. А. Қурбонов // Государственное управление. 2021. -№ 4-2 (54). -С. 23-33.

7. Хусусиятҳо ва мушкилоти хизматрасониҳои маишӣ ба аҳоли / Ш. Исматуллои, М. А. Қурбонов // Идоракунии давлатӣ, 2022. -№4/1 (58). – Душанбе, 2022. -С.80-88.

8. Ҳукумат ва тичорати электронӣ: моҳият, тасниф ва мавқеи он дар низоми иқтисоди миллӣ [Матн] / Ш. Исматуллои, М. А. Қурбонов // Паёми Донишгоҳи давлатии тичорати Тоҷикистон. 2021. № 4/2 (39). -С. 30-35.

Б) Мақолаҳо дар дигар маҷаллаҳо ва маҷмуи маводҳои конференсия:

9. Иқтисоди рақамӣ - Васоити таълимӣ [Матн] / Ш. Исмадуллои, С. С. Мавлоназаров, Р. Одинаев. - Душанбе: ҶДММ “Нушбод”, 2022. -254с.

10. Иқтисодиёти рақамӣ: вазъ ва дурнамои рушд [Матн] / Ш. Исмадуллои, М. А. Курбонов // Конференсияи VIII-уми илмию амалии байналмилалӣ «Тоҷикистон ва ҷаҳони муосир: масоили мубрами рушди иқтисодиёти инноватсионӣ» 25-26 сентябри соли 2020. -Душанбе: Тоҷир, 2020. -348с. -С. 190-196.

11. Саҳми Пешвои миллат дар татбиқи сиёсати иқтисоди рақамии Ҷумҳурии Тоҷикистон [Матн] / Исмадуллои Ш., С. С. Мавлоназаров // Китоби “Мақтаби давлатдорӣ Эмомалӣ Раҳмон: масъалаҳои ташаккул ва рушд” ҷилди IV, боби 2, §2.4. –Душанбе: ҶДММ “ФАСЛ-4”, 2023. -551с. - С184-196.

12. Татбиқи рақамикунонӣ дар соҳаи маориф [Матн] / Исмадуллои Ш., С. С. Мавлоназаров // Конференсияи илмӣ - амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Технологияҳои иттилоотӣю коммуникатсионӣ - омили муҳими рушд дар ҷаҳони муосир», Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкорӣ Тоҷикистон. –Душанбе, 2022. -С.13-17.

6. Мавҷудияти санадҳои тасдиқкунандаи татбиқи натиҷаҳои илмӣ дар истеҳсолот ё имконияти татбиқ намудани онҳо

Натиҷаҳои асосии назариявии диссертатсия дар мавзӯи «Такмили механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳоли дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт» дар ҷараёни таълим ва хизматрасониҳои Парки технологияи Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода шудааст, ки бо санади татбиқ тасдиқ мегардад.

Ҳамин тариқ, татбиқи самтҳои мазкур ва натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ, ки бо мақсади татбиқи Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 хусусиятҳои рушди соҳаи хизматрасонии маиширо ба роҳ монда, ҷиҳати таъсиси иқтисодиёти рақамӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, беҳтар намудани сифати хизматрасонии маишӣ ба аҳоли, инчунин, ҷиҳати такмилёбии механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳолии кишвар имконият фароҳам месозад.

7. Саҳми довталаб дар иҷрои таҳқиқоти диссертатсионӣ

Дар омӯзиш, асосноккунии назариявӣ, амалӣ ва таҷрибавӣ, коркарди амсилаҳои иқтисодӣ-математикӣ, истифодаи усулҳои таҳлили омилнокӣ ва PEST - таҳлил, таҳлили коррелятсионӣ-регрессионӣ, баҳодиҳии иқтисодӣ-оморӣ, муайянкунии самтҳои афзалиятноки рушди минбаъдаи соҳа бо иштироқи бевоситаи муаллиф гузаронида шудаанд. Бо таҳқиқоти мазкур муаллиф дар коркарди такмили механизми

хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт, пешгӯии нишондиҳандаҳои асосии бозор, муайянсозии мушкилоти мавҷуда ва роҳҳои ҳалли онҳо саҳми муайян гузоштааст. Натиҷаҳо ва мӯҳтавои асосии нашршудаи диссертатсия, ки ба ҳимоя пешниҳод гардидаанд, саҳми шахсии муаллифро муаррифӣ менамоянд. Хулоса ва тавсияҳое, ки дар кори диссертатсионӣ таҳия гардидаанд, маҳсули афкори шахсии муаллиф мебошанд.

Қарори ҷаласаи ғайринавбатии якҷояи кафедраи идоракунии молияи давлатӣ ва кафедраи технологияи иттилоотӣ ва амнияти иттилоотӣ

Аз натиҷаи баррасии пешакии таҳқиқоти диссертатсионии диссертант Исматуллои Шерхон дар ҷаласаи ғайринавбатии якҷояи кафедраи идоракунии молияи давлатӣ ва кафедраи технологияи иттилоотӣ ва амнияти иттилоотии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси овоздиҳии кушода ва хулосаи пешниҳодгардида оид ба мутобиқати ихтисос ва номи мавзӯ ба шиносномаи ихтисос, навгонии илмӣ, аҳамият ва хулосаҳои диссертатсия, инчунин, натиҷаҳои корҳои нашршудаи диссертатсия чунин

ҚАРОР МЕКУНАД:

1. Баромад ва муҳокимаи диссертатсияи Исматуллои Шерхон дар мавзӯи «Такмили механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт» ба бандҳои шиносномаи ихтисосҳои кормандони илм аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ), шунидани хулосаи роҳбари илмӣ – н.и.и., дотсент Қурбонов М.А., баромади муқарризон н.и.и., дотсенти кафедраи идоракунии молияи давлатӣ Содиқов Р.Ҷ. ва н.и.и., и.в. дотсент, сардори шуъбаи рушди мутавозини минтақаҳои МД «ПИТИ» Вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нурдинов Б.Х., баромади д.и.и., профессор Бобоев О.Б., д.и.и., профессор Ашуров И.С., д.и.и., профессор Набиев Т.Т., д.и.п., профессор Файзализода Б.Ф., н.и.п., дотсент Мавлоназаров С.С. ва баромади аъзоёни даъватшудаи Шурои диссертатсионии 6Д. КОА – 012 назди Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон д.и.и., профессор Ҷабборов А. ва д.и.и., и.в. профессор Толибов Қ.Қ. ба инобат гирифта шавад.

2. Диссертатсияи Исматуллои Шерхон дар мавзӯи «Такмили механизми хизматрасонии маишӣ ба аҳолӣ дар шароити рақамикунонии иқтисодиёт» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ аз рӯи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёти соҳаҳои хизматрасонӣ (08.00.05.01 – Савдо, хизматрасониҳои тиҷоратӣ ва маишӣ) ҷавобгу ба талаботи муқарраргардида арзёбӣ мегардад ва барои ҳимоя ба Шурои

диссертациони 6D.KOA-012 назди Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон пешниҳод карда шавад.

Ҳангоми овоздиҳӣ ба масъалаи мазкур 28 нафар иштирок доштанд. Натиҷаҳои овоздиҳии кушода чунин аст:

тарафдор	-28 нафар
зид	- нест
бетараф	- нест

Хулоса дар ҷаласаи ғайринавбатии якҷояи кафедраи идоракунии молияи давлатӣ ва кафедраи технологияи иттилоотӣ ва амнияти иттилоотии Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 20 январи соли 2024, протоколи №6/1 қабул гардидааст.

Раис:

мудири кафедраи идоракунии
молияи давлатӣ н.и.и., дотсент

Досиев М.Н.

мудири кафедраи технологияи
иттилоотӣ ва амнияти иттилоотӣ
н.и.п., дотсент

Мавлоназаров С.С.

Котиб:

муаллими калони кафедраи
идоракунии молияи давлатӣ

Мирзоева М.У.

Суроғаи Академия: 734003, Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Саид Носир 33

Сомона: www.apa.tj

Телефон: +992 (37) 224-17-86

Факс: (37) 224-17-86

E-mail: info@apa.tj

Имзои Досиев М.Н. ва Мавлоназаров С.С. – ро
тасдиқ менамоям.

Сардори раёсати кадрҳо, коргузори ва корҳои
махсуси Академияи идоракунии давлатии

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

“ _____ ” _____ 2024с.



Ҳамидов Ш.Б.